

**Ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-033-и назди Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров (735700, ш. Хучанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбекова, 1)**

## **РИЗОИЯТ**

Ман, Нуралиев Абдусаттор доктори илмҳои филология, профессори кафедраи журналистикаи ватанӣ ва байналмилалӣ Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Раҳматуллоева Гулханда Абдуллоевна дар мавзӯи «Муносибатҳои гендерӣ дар фолклори маросимии занҳои Бадахшон», ки Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-033-и назди Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ, барои дифоъ иҷозат дода шудааст, баён менамоем.

Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам.

1.	<b>Насаб, ном, номи падар</b>	Нуралиев Абдусаттор
2.	<b>Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки</b>	Доктори илмҳои филология,

<p>аз рӯи он диссертатсия Ҳимоя шудааст</p>	<p>профессор, 10.01.03 – адабиёти халқҳои мамлакатҳои хориҷӣ (адабиёти тоҷик).</p>
<p>Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад</p>	<p>Профессори кафедраи журналистикаи ватанӣ ва байналмилалӣи Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон дар ш. Душанбе .</p>
<p>Номи ӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризишаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)</p>	<p>1. Нуралиев А. Таджикско-казахские фольклорные связи. // Таджикско-казахские литературные и культурные взаимосвязи. Монография. – Душанбе, 2001. –С. 17-28.  2. Нуралиев А. Казахско-таджикские фольклорные связи. // Журнал «Тамыр» №5. Алматы, 2006. –С. 70-77.  3.Нуралиев А. К вопросам типологических связей тюркско-персидского фольклора (на примере казахско-таджикских связей в области устно народного творчества) // Материалы международного конгресса алтаеведов и тюркологов «актуальные вопросы комплексного исследования алтаистики и тюркологии», Кокшетау (Казахстан), 2009. –С. 67-74.  4.Нуралиев А. Роль таджикской литературы в фольклоре тюркских народов // Материалы международного симпозиума «Тюркские цивилизации». – Туркестан (Казахстан), 2009. –С. 318-327.  5.Нуралиев А. Устно-поэтические связи таджиков и казахов в их взаимосвязях // Казахско - таджикские литературные взаимосвязи. Монография. – Душанбе, 2011. –С. 42-69.  6. Нуралиев А. Казахи Таджикистана (Традиционная культура). Монография. Астана, 2016.  7.Нуралиев А. Мухтар Ауэзов и таджикская литература // Иран-намэ: научный востоковедческий журнал. –</p>

	Алматы, 2017, №1-2 (41-42). –С. 257-278.
--	--

Доктори илмҳои филология,  
профессори кафедраи журналистикаи  
ватанӣ ва байналмилалӣи Донишгоҳи  
славянии Русия ва Тоҷикистон  
дар ш. Душанбе

 А. Нуралиев

ЧМ  
Тасдиқи имзо аз тарафи ШК

